

# ЭЪЛОМИЯИ АНДОЗ АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ РОХҲОИ АВТОМОБИЛГАРД (барои фаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминотию фурӯш)

Кисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупорандӣ

- Тавсияҳо барои пур кардан


  - барои кӯмак аз Тартиби пур кардани Эъломияни мазкур истифода намоед
  - Эъломияро бо хуруфоти чойӣ пур кунед, миёни калимаҳо як хоначаро холӣ монед
  - ҳанғоми пур кардан рӯзгӯн сақодори ранги сиёҳчадоштаро истифода намоед
  - маҳалгоҳе барои самонӣ циҳон дикод

Кисми II. Ҳисоб намудани андоҳ

## Қисми III. Ҷавобгарии андозсупоранд

Мо (ман) барон пуррагӣ ва дурустии маълумоти дар хамин Эъломия дарҷардида тибқи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошем (ам).

Аз худухои мукарраршуда набароед!



Аз худухои мукарраршуда набароед!

Аз худудхои мукарраршуда набароед!

Аз худудхой мукарраршуда набароед!

## Санаи қабули Эъломия дар мақомоти андоз



Рамзи макомоти андоз

**Тартиби  
пур кардан ва пешниҳод намудани эъломияи  
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард**

1. Варақаи эъломияи мазкур ва тартиби таҳияи он мутобики муқаррароти қисми 4 моддаи 254 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

2. Мутобики муқаррароти қисми 1 моддаи 254 Кодекси андоз эъломияи андоз то санаи 15 моҳе, ки баъд аз давраи ҳисботии андоз фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобики талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда баҳисобигирии андозиро ба роҳ мемонад.

**Дар эъломия чунин маълумот дарҷ карда мешавад:**

**Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда**

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузашта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузашта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирӣ андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда қайд кард мешавад.
- дар банди 5 намуди эъломияи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 7 дар сурати доштани воҳиди алоҳида қайди даҳлдор гузашта мешавад.

**Қисми II. Ҳисоб намудани андоз**

- дар сатри 001 маҷмӯи харочотҳои воқеии дар давраи ҳисботии андоз ҳарҷ кардашуда инъикос карда мешавад;
- дар сатри 002 манбаи андозбандинашаванда инъикос мегардад;
- дар сатри 003 манбаи аз андозбандӣ озод инъикос мегардад;
- дар сатри 004 манбаи андозбандишаванда (сатри 001 – сатри 002 – сатри 003) инъикос мегардад;
- дар сатри 005 даромади умумии ба давраи ҳисботии андоз тааллуқдошта инъикос мегардад;
- дар сатри 006 харочотҳои қаблан ба манбаи андозбандии давраҳои гузашта дохилшуда инъикос мегардад;
- дар сатри 007 манбаи андозбандишаванда тасҳҳ карда мешавад (сатри 005 – сатри 006);
- дар сатри 008 таносуби манбаи андоз нисбати даромади умумӣ муайян карда мешавад (сатри 004 / сатри 007 x 100);
- дар сатри 010а ҳангоми нишондоди сатри 001 аз 70 фоизи сатри 007 зиёд будан,  
- маблағи андоз чунин муайян карда мешавад: (сатри 004 x сатри 009);
- дар сатри 010б ҳангоми нишондоди сатри 001 аз 70 фоизи сатри 007 кам будан,  
- маблағи андоз чунин муайян карда мешавад: (сатри 007 x 70 % x сатри 009), яъне яке аз нишондиҳандаҳо сатри 010 а ё сатри 010 б пур карда мешавад.

**Қисми III. Ҷавобгарии андозсупоранда**

Дурустии маълумоти дар эъломияи (ҳисботи) андоз дарҷшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузаштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эъломия ва санаи қабили он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эъломияи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардоҳти андоз бо роҳи дидою дониста ба эъломия дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда, андозсупоранда мутобики Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятини Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.